

**ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН  
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА  
КАФЕДРАИ ФИЗИКАИ НАЗАРИЯВӢ**



**СИЛЛАБУС (БАРНОМАИ ВАСЕӢ КОРӢ) АЗ ФАННИ  
«МЕХАНИКАИ КВАНТӢ» БАРОИ ДОНИШҔҮЁНИ КУРСИ  
ЧОРУМИ ИХТИСОСИ РАДИОЭКОЛОГИЯ – 1-33010300**

Фанни таълимӣ: Механикаи квантӣ

Ихтисос: радиоэкология – 1-33010300

Ҳаҷми соатҳои таълимӣ – 3 кредит (72 соат)

Лексия – 32 соат

Машғулияти амалӣ (КМРО) – 16 соат

КМД – 24 соат

Курс – 3, семестри 6-ум

**ДУШАНБЕ – 2025**

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	4	Чадвали дарсҳо
Одилов Одина Шакарович	семестр	7	
	Шумораи кредитҳо	3	
Сурогай омӯзгор: Кафедраи физикай назариявӣ, утоқи 213, бинои таълимии №16, Тел: 988292259	Лексия	32 с	Душанбе 10.00-10.50, Шанбе 8.00-8.50
	КМРО	16 с	
	КМД	24 с	
	Қабули КМД	-	Панҷшанбе, (ауд. С.213, факултети физика)
	Шакли назорати чамъбастӣ	Имтиҳон	

Барномаи кории таълимӣ дар асоси Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар асоси Низомномаи низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12. 2016, №19/24) ва мазмуну мундариҷаи ҳадди ақали Стандарти давлатии таълимии ихтисоси 1-33010300-«Радиоэкология», ки бо қарори мушовараи Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.12.2017 таҳти №18/80 тасдиқ ёфтааст, тартиб дода шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) аз ҷониби дотсенти кафедраи физикай назариявӣ О.Ш. Одилов мураттаб соҳта шудааст.

Силлабус (барномаи васеи корӣ) дар ҷаласаи кафедраи физикай назариявӣ баррасӣ ва тасдиқ гардидааст.

«\_\_24 »01\_ 2025, суратмаҷлиси №\_\_7

Мудири кафедра

Одилов О.Ш.



Аз тарафи Шӯрои илмию методии факултети физика таҳти суратмаҷлиси №\_5\_, аз «\_\_25\_\_» 2025 ба ҷониб ҷаҳонӣ шудааст.

Раиси Шӯрои илмию методии факултети физика

Истамов Ф.

## ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЫ

**1.1.** Фанни таълимии механикаи квантӣ дар нақшай таълимии ихтисоси радиоэкологияи факултети физика мақоми фанни мухимро касб карда, дар ташаккулёбии донишҷӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол намудааст.

### 1.2. Тавсифи муҳтасари фан

Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи мафҳумҳои асоси ва методҳои механикаи квантӣ, усулоҳи тавсифи назарияйӣ ва таҳлили сифатии протсесҳои квантӣ дар системаҳои аз як зарра ва ё зарраҳои бисёр иборат пешкаш карда мешаванд.

### 1.3. Мақсад ва вазифаҳои фан

Ҳаёти имруза бе асбобҳо ва механизмҳои аз руи қонунҳои физики квантӣ корқунанда тасавурнашаванда аст. Донистани қонунҳои асосии физики микроолам дар вакти гузариши ҷамъият ба давраи нанотехнология боз ҳам бештар дарҳоста ҳоҳад шуд. Мақсади курси назариявии мазкур – нишон додани он аст, ки чаро қонунҳои физики классикӣ дар микроолам аз кор монданд ва физики нав, ки физики классикиро ҳамчун қисми таркибӣ, лекин бо соҳаи маҳдуди татбиқот дар бар мегирад чи тавр соҳта мешавад. Вазифаи муҳими ин курс инчунин аз худкуни аппарати маҳсуси физики квантӣ аст, ки омӯзиши адабиёти мусирро имконпазир мегардонад.

**Вобаста аз мақсад, дар ҷараёни омӯзиши фанни «механикаи квантӣ» вазифаҳои зерин ҳал карда мешаванд:**

- шарҳи мазмуни мафҳумҳои асосии илми механикаи квантӣ;
- кушода додани мазмуни қонуниятҳои механикаи квантива татбиқи онҳо дар ҳалли масъалаҳои амалиӣ;
- мусоидат намудан ба ташаккулёбии маҳорату малакаи донишҷӯ дар бораи тарзҳои аз худ намудани дониш дар соҳаи механикаи квантӣ;
- ташаккули фаҳмиши донишҷӯ роҷеъ ба алоқамандии фанни механикаи квантӣ бо дигар фанҳои табиатшиносӣ (фанҳои физики, химияйӣ ва биологӣ).

**1.4. Пререквизитҳо:** Ҳангоми омӯзиши фанни «Механикаи квантӣ» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат мекунанд, такя мекунад. Фанҳои аз ҷониби донишҷӯ азхудкардашуда: фанҳои дар давраи таҳсил дар муассисаи таълимии таҳсилоти умумии миёна азхудкардаи донишҷӯ: химия, физика, математика, асосҳои информатика.

**1.5. Постреквизитҳо:** Алоқамандии фанни таълимӣ бо фанҳое, ки донишҷӯ онҳоро дар баробари азхудкуни фанни механикаи квантӣ ва пас аз худ намудани он дар давоми таҳсил аз худ менамояд: механикаи назарияйӣ, электродинамика, термодинамика, физики статистики ва ғайра.

### 1.6. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

#### 1.6.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкуни фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

a)

- мазмуни мафҳумҳои асосии механикаи квантиро аз худ карда бошад;
- аппарати математикии механикаи квантиро аз худ карда бошад;
- моҳияти қонуниятҳои механикаи квантиро пурра сарфаҳм равад;
- моҳияти манзараи квантомеханикӣ оламро комилан дарк карда тавонад;
- тарзҳои гуногуни ҳалли масъалаҳои квантомеханикиро аз худ карда бошад.

б) тавонад:

- мазмуни мафҳумҳои асосии механикаи квантиро шарҳ дода тавонад;
- аппарати математикии механикаи квантиро озодона истифода бурда тавонад;
- моҳияти манзараи квантомеханикӣ оламро донад;
- масъалаҳои механикаи квантиро бо роҳҳои гуногун ҳал карда тавонад.

в) дар амал татбиқ карда тавонад:

- Тасвирҳои гуногуни системаҳои квантиро дар ҳалли масъалаҳо татбиқ карда тавонад;
- Дар масъалаҳои механикаи квантӣ методи назарияи ошуҳборо истифода бурда тавонад;

**Шаклҳо** – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзахо ба конфронтс, кори мустақилонаи ҷорӣ, иҷро намудани ҳалли супоришҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзуӣ, иҷрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

**Усулҳо** – ҳалли супоришҳо, омодасозии маърӯзахо, иҷрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, , қабули тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалий истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникии электронӣ тавсия дода мешавад: таҳтai электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, намунаи бемориҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувофиқ (намоишҳо, дисқҳо) бояд пешакӣ омода карда

шаванд. Ҳангоми дар дарсхои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тесхӯ ба манфиати кор мебошад.

### **Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Механикаи квантӣ»**

Миқдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 30 соат

Машғулиятҳои аудитории амалӣ – 16 соат

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 24 соат

#### **2.2. Нақшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълимӣ**

**Мундариҷаи фан**

№	Ҳафта	Номгӯи мавзуъҳо ва фаслҳо	Дарсхои аудиторӣ		КМД	Ҳамагӣ	Адабиёт
			Лексия	КМРО			
<b>Механикаи амалӣ ва назариявӣ</b>							
1.	I	<b>Асосҳои эксперименталии меҳаникаи квантӣ.</b> Афканиши ҷисми мутлак сиёҳ, фотоэффект, Комптон-эффект, устувории атомҳо). Фарзияни де Бройл. Мавҷҳои де Бройл.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
2.	II	<b>Асосҳои физикии меҳаникаи квантӣ.</b> Маънидоди статистикии мавҷҳои де Бройл. Эҳтимолияти ҷойгиршавии микрозарра. Принципи суперпозитсияи ҳолатҳо.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
3.	III	<b>Ҳолатҳои квантӣ.</b> Ҳолатҳои тоза, омехта ва чигил. Эҳтимолияти импулси микрозарра. Қимати миёнаи функцияи координатаҳо ва импулсҳо. Ансамблҳои статистикии меҳаникаи квантӣ. Таносуби номуайяниҳо.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
4.	IV	<b>Аппарати математикии меҳаникаи квантӣ.</b> Тасвири бузургиҳои меҳаникӣ ба воситаи операторҳо. Формулаи умумӣ барои қимати миёна ва миёнаи майли квадратӣ.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
5.	V	<b>Ҳосиятҳои умумии операторҳо.</b> Қиматҳои хусусӣ ва функцияҳои хусусии операторҳо. Ҳосиятҳои асосии функцияҳои хусусӣ. Шарти дар як вақт ҷеншавандагии бузургиҳои меҳаникӣ гуногун.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
6.	VI	<b>Операторҳои бузургиҳои физикӣ.</b> Операторҳои координата ва импулси микрозарра. Оператори моменти импулси микрозарра. Оператори энергия ва функцияи Гамилтон. Гамилтониан.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
7.	VII	<b>Тағирёбии ҳолат бо вақт.</b> Муодилаи Шредингер. Бақо мондани адади зарраҳо. Ҳолатҳои статсионарӣ.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
8.	VIII	<b>Тағирёбии бузургиҳои меҳаникӣ бо вақт.</b> Ҳосилаи операторҳо бо вақт. Интегралҳои ҳаракат.	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1
9.	IX	<b>Алоқаи меҳаникаи квантӣ бо</b>	2	1	1,5	4,5	Адабиёт: 1

		<b>механикаи классикӣ.</b> Муодилаҳои ҳаракат дар механикаи квантӣ. Теоремаҳои Эренфест. Гузариш аз муодилаҳои квантӣ ба муодилаҳои Нютон.					
10.	X	<b>Асосҳои назарияи тасвирҳо.</b> Тасвирҳои гуногуни ҳолати системаҳои квантӣ. Тасвирҳои гуногуни операторҳои бузургихои механикӣ.	2	1	1,5 4,5		Адабиёт-И: 1
11.	XI	<b>Механикаи квантӣ дар шакли матритсагӣ.</b> Ёфтани қимати миёна ва спектри бузургие, ки оператори он ба шакли матрите дода шудааст. Муодилаи Шредингер ва вобастагии операторҳо дар шакли матрите сагӣ.	2	1	1,5 4,5		Адабиёт: 1
12.	XII	<b>Масъалаҳои квантии саҳеҳ ҳалшаванд.</b> Оссилятори гармоникӣ. Зарра дар ҷоҳи беохир чуқур.	2	1	1,5 4,5		Адабиёт: 1
13.	XIII	<b>Спини электрон.</b> Исботи эксперименталии мавҷудияти спини электрон. Оператори спини электрон.	2	1	1,5 4,5		Адабиёт: 1
14.	XIV	<b>Методҳои тақрибии ҳалли масъалаҳои квантӣ.</b> Назарияи ошубҳо (тақриби якум ва дуюм). Принципи вариатсионии Ритс..	2	1	1,5 4,5		Адабиёт: 1
15.	XV	<b>Системаи зарраҳои якхела.</b> Принципи айниятии микрозарраҳо. Ҳолатҳои симметрӣ ва антисимметрӣ. Зарраҳои Бозе ва Ферми. Принципи Паулӣ.	2	1	1,5 4,5		Адабиёт: 1
16.	XVI	<b>Муодилаҳои квантии релятивӣ.</b> Муодилаи Клейн-Гордон-Фок. Муодилаи Дирак. Матрите саҳои Дирак.	2	1	1,5 4,5		Адабиёт: 1
<b>Ҷамъ:</b>			32	16	24	72	

### 2.3. МУНДАРИЧАИ МАВЗӮҲО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

1. **Асосҳои эксперименталии механикаи квантӣ.** Афқаниши ҷисми мутлак сиёҳ, фотоэффект, Комптон-эффект, устувории атомҳо). Фарзияни де Бройл. Мавҷҳои де Бройл.

2. **Асосҳои физикии механикаи квантӣ.** Маънидоди статистикии мавҷҳои де Бройл. Эҳтимолияти ҷойиршавии микрозарра. Принципи суперпозитсияи ҳолатҳо.

3. **Ҳолатҳои квантӣ.** Ҳолатҳои тоза, омехта ва ҷигил. Эҳтимолияти импулси микрозарра. Қимати миёнаи функцияи координатаҳо ва импулсҳо. Ансамблҳои статистикии механикаи квантӣ. Таносуби номуайяниҳо.

4. **Аппарати математикии механикаи квантӣ.** Тасвири бузургихои механикӣ ба воситаи операторҳо. Формулаи умумӣ барои қимати миёна ва миёнаи майли квадратӣ.

5. **Хосиятҳои умумии операторҳо.** Қиматҳои хусусӣ ва функцияҳои хусусии операторҳо. Хосиятҳои асосии функцияҳои хусусӣ. Шарти дар як вақт ҷеншавандагии бузургихои механикии гуногун.

6. **Операторҳои бузургихои физикӣ.** Операторҳои координата ва импулси микрозарра. Оператори моменти импулси микрозарра. Оператори энергия ва функцияи Гамилтон. Гамилтониан.

7. **Тағирёбии ҳолат бо вақт.** Муодилаи Шредингер. Бақо мондани адади зарраҳо. Ҳолатҳои статсионарӣ.

8. **Тағирёбии бузургихои механикӣ бо вақт.** Ҳосилай операторҳо бо вақт. Интегралҳои ҳаракат.

9. **Алоқаи механикаи квантӣ бо механикаи классикӣ.** Муодилаҳои ҳаракат дар механикаи квантӣ. Теоремаҳои Эренфест. Гузариш аз муодилаҳои квантӣ ба муодилаҳои Нютон.

10. **Асосҳои назарияи тасвирҳо.** Тасвирҳои гуногуни ҳолати системаҳои квантӣ. Тасвирҳои гуногуни операторҳои бузургихои механикӣ.

**11. Механикаи квантӣ дар шакли матритсагӣ.** Ёфтани қимати миёна ва спектри бузургие, ки оператори он ба шакли матритса дода шудааст. Муодилаи Шредингер ва вобастагии операторҳо дар шакли матритсагӣ.

**12. Масъалаҳои квантии саҳҳ ҳалшаванд.** Оссилятори гармоникӣ. Зарра дар ҷоҳи беохир чуқӯр.

**13. Спини электрон.** Исботи эксперименталии мавҷудияти спини электрон. Оператори спини электрон.

**14. Методҳои тақрибии ҳалли масъалаҳои квантӣ.** Назарияи ошубҳо (тақриби якум ва дуюм). Принципи вариатсионии Ритс..

**15. Системаи зарраҳои якхела.** Принципи айниятии микрозарраҳо. Ҳолатҳои симметрӣ ва антисимметрӣ. Зарраҳои Бозе ва Ферми. Принципи Паулӣ.

**16. Муодилаҳои квантии релятивӣ.** Муодилаи Клейн- Гордон-Фок. Муодилаи Дирак. Матритсаҳои Дирак.

#### **2.4. МУНДАРИҶАИ КОРИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҖӮ**

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона азҳуд намудани барномаи таълимии фан аз рӯи мавзӯъҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимии методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

-кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);

-кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

#### **МУНДАРИҶАИ КМРО**

Машгулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назарияӣ, ба самти амалия равон соҳтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машгулияти амалӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назарияӣ аз фанни таълимӣ азҳуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаҳҳасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар ҳуд ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назарияӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентация)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва гайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯъ	ҳафта	Мундариҷаи машгулиятҳои амалӣ (КМРО)
		<b>Қисми I. Ҳалли масъалаҳо аз меҳаникаи назарияӣ</b>
Мавзӯи 1. Асосҳои эксперимен- талии меҳаникаи квантӣ.	I	Назарияи квантии рушной.
Мавзӯи 2. Асосҳои физикии меҳаникаи квантӣ. Маънидоди статистикии мавҷҳои де Бройл. Эҳтимолияти ҷойгиршавии мик- ророзара. Принципи суперпозит- сияи ҳолатҳо.	II	Барориши формулаи Комптон.
Мавзӯи 3. Ҳолатҳои квантӣ. Ҳолатҳои тоза, меҳта ва ҷигил. Эҳтимолияти импулси микр- розара. Қимати миёнаи функцияи координатаҳо ва импулсҳо. Ансамблҳои статистикии меҳаникаи квантӣ. Таносуби номуайяниҳо.	III	Баҳододи афтиши электрон ба ядрои атом дар асоси элек- тродинамикаи классикӣ. Паҳншавии гурӯҳи мавҷ.
Мавзӯи 4. Аппарати математикии меҳаникаи квантӣ.	IV	Назарияи нимклассикии Бор барои атоми гидроген. Шар- ти нормиронӣ ва истифодаи он дар ҳалли масъалаҳо.

Тасвири бузургихои механикӣ ба воситаи операторҳо. Формулаи умумӣ барои қимати миёна ва миёнаи майли квадратӣ.		
Мавзуи 5. <b>Хосиятҳои умумии операторҳо.</b> Қиматҳои хусусӣ ва функцияҳои хусусии операторҳо. Хосиятҳои асосии функцияҳои хусусӣ. Шарти дар як вакт ҷеншавандагии бузургихои механикӣ гуногун.	V	Баҳодиҳии бузургихои физикӣ ба воситаи таносуби номуайяниҳо.
Мавзуи 6. <b>Операторҳои бузургихои физикий.</b> Операторҳои координата ва импулси микрозарра. Оператори моменти импулси микрозарра. Оператори энергия ва функцияи Гамильтон. Гамильтониан.	VI	Амалҳо бо операторҳо.
Мавзуи 7. <b>Тагирёбии ҳолат бо вакт.</b> Муодилаи Шредингер. Бақо мондани адади зарраҳо. Ҳолатҳои статсионарӣ.	VII	Ёфтани қиматҳои хусусӣ ва функцияҳои хусусии операторҳо.
Мавзуи 8. <b>Тагирёбии бузургихои механикӣ бо вакт.</b> Ҳосилаи операторҳо бо вакт. Ҳолатҳои интегралҳои харакат.	VIII	Ёфтани интегралҳои ҳаракат барои мавридҳои гуногун.
Мавзуи 9. <b>Алоқаи механикаи квантӣ бо механикаи классикий.</b> Муодилаҳои ҳаракат дар механикаи квантӣ. Теоремаҳои Эренфест. Гузариш аз муодилаҳои квантӣ ба муодилаҳои Нютон.	IX	Муҳокимаи теоремаҳои Эренфест.
Мавзуи 10. <b>Асосҳои назарияи тасвирҳо.</b> Тасвирҳои гуногуни ҳолати системаҳои квантӣ. Тасвирҳои гуногуни операторҳои бузургихои механикӣ.	X	Ҳалли муодилаи Шрёдингер барои мавридҳои содатарин..
Мавзуи 11. <b>Механикаи квантӣ дар шакли матритесагӣ.</b> Ёфтани қимати миёна ва спектри бузургие, ки оператори он ба шакли матритеса дода шудааст. Муодилаи Шредингер ва вобастагии операторҳо дар шакли матритесагӣ.	XI	Ҳалли масъалаҳо бо роҳи диагонализатсияи Гамильтониан.
Мавзуи 12. <b>Масъалаҳои квантии саҳҳеҳ, ҳалшаванда.</b> Оссилятори гармоникӣ. Зарра дар ҷоҳи беохир чӯқур.	XII	Ҳалли масъалаҳо оиди оссилятор ва ротатори квантӣ
Мавзуи 13. <b>Спини электрон.</b> Исботи эксперименталии мавҷудияти спини электрон. Оператори спини электрон.	XIII	Омӯзиши хосиятҳои матрисаҳои спинии Паулӣ
Мавзуи 14. <b>Методҳои тақрибии ҳалли масъалаҳои квантӣ.</b> Назарияи ошуҳбо (тақриби якум ва дуюм). Принципи вариатсионии Ритс.	XIV	Ҳалли масъалаҳо ба воситаи назарияи ошуҳбо
Мавзуи 15. <b>Системаи зарраҳои якхела.</b> Принципи айниятӣи микрозарраҳо. Ҳолатҳои симметрӣ ва антисимметрӣ. Зарраҳои Бозе ва Ферми. Принципи Паулӣ.	XV	Тартиб додани функцияҳои мавҷии симметрӣ ва антисимметрӣ. Ҳалли масъалаҳо оиди принципи Паулӣ.

Мавзуи 16. <b>Муодилахой квантини релятивий.</b> Муодилаи Клейн- Гордон-Фок. Муодилаи Дирак. Матритецахой Дирак.	XVI	Ҳалли муодилаи Дирак барои зарраи озод. Пешгуии позитрон.
<b>Ҷамъ</b>		<b>16</b>

## 2.5. Шарҳи мухтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ў бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилонаи донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванда мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзиdan ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назарияӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супурдани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбастии азҳудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбости натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонида мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “механикаи квантӣ” ва нақшай таълимии ихтиисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзӯҳои дарсӣ	Супориш	Муҳлат и супоришилан	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзуи 1. Шиносой бо экспериментҳо бо нейтронҳои сустҳаракат.	Вазифаи ҳонагӣ – Маълумот оиди ин экспериментҳо.	Хафтai 1 и супоришилан	Супоридани маърузаи ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 3-4 саҳ.)
Мавзуи 2. Эффекти туннелӣ.	Вазифаи ҳонагӣ – 3. тавсифи квантомеханикӣ эффекти туннелӣ.	Хафтai 2 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ ва расм
Мавзуи 3. Дифраксияи микрозарраҳо аз ду тарқиши.	Вазифаи ҳонагӣ- Маълумот оиди дифраксияи микрозарраҳо аз ду тарқиши ва маънидоди он.	Хафтai 3 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзуи 4. Шакли саҳеҳи таносуби номуайяниҳо.	Вазифаи ҳонагӣ – Исботи шакли саҳеҳи таносуби номуайяниҳо.	Хафтai 4 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.
Мавзуи 5. Алгебраи операторҳо.	Вазифаи ҳонагӣ- Омӯзиши амалҳои ҷамъ ва зарби операторҳо.	Хафтai 5 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзуи 6. Гамилтониани зарраи заряднок дар майдони электромагнитӣ.	Вазифаи ҳонагӣ- Навишти математикии Гамилтониани зарраи заряднок.	Хафтai 6 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.
Мавзуи 7. Инвариантнокии градиентии муодилаи Шредингер.	Вазифаи ҳонагӣ- Омӯзиши рафтори муодилаи Шредингер ҳангоми табдили потенсиалҳо.	Хафтai 7 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.
Мавзуи 8. Алоқаи қонунҳои бақо бо симметрии фазо ва вакт.	Вазифаи ҳонагӣ- Нишон додани алоқаи қонунҳои бақо дар мавриди квантӣ.	Хафтai 8 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзуи 9. Гузориши масъалаи пароканиш. Бурриши дифференсиалии пароканиши чандир..	Вазифаи ҳонагӣ – омӯзиши пароканиши зарраҳои квантӣ.	Хафтai 9 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.
Мавзуи 10. Қонунҳои бақо дар механикаи квантӣ.	Вазифаи ҳонагӣ- Барориши қонунҳои бақо дар меҳаникаи квантӣ.	Хафтai 10 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзуи 11. Шаклинвариантнокии муодилаи Шредингер нисбат ба табдилоти Галилей.	Вазифаи ҳонагӣ – Омӯзиши рафтори муодилаи Шредингер нисбат ба табдилоти Галилей.	Хафтai 11 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ
Мавзуи 12. Оператори Гамилтон дар системаи кординатаҳои сферӣ.	Вазифаи ҳонагӣ- тарзи навишти Гамилтониан дар системаи сферӣ.	Хафтai 12 и супоришилан	Супоридан дар шакли ҳаттӣ.

Мавзуи 13. Шабехиятҳои оптикаи дар механикаи квантӣ.	Вазифаи хонагӣ-. Маълумот дар бораи шабехиятҳои оптикаи дар механикаи квантӣ.	Хафтаи 13	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 14. Интегралҳои ҳаракат.	Вазифаи хонагӣ- Шиносой бо интегралҳои ҳаракат барои мавридҳои гуногун	Хафтаи 14	Супоридан дар шакли хаттӣ.
Мавзуи 15. Муодилаи Клейн-Гордон-Фок.	Вазифаи хонагӣ- Мушкилоти маънидоди квантомеханикии муодилаи КГФ.	Хафтаи 15	Супоридан дар шакли хаттӣ
Мавзуи 16. Ҳалли муодилаи Дирак барои зарраи озод. Пешгуии позитрон.	Вазифаи хонагӣ- Ёфтани ҳалли муодилаи Дирак	Хафтаи 16	Супоридан дар шакли хаттӣ.

### ФАСЛИ Ш: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Бахо мувофики Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсхои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, иҷрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони чамъбастӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ. гузаронида мешавад).

Шумо дар охири нимсола баҳои чамъбастии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондиҳандай натиҷаҳои кӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои чамъбастӣ дар асоси ҷадвали баҳоғузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта:  $2,5 + 6 + 4 = 12,5$  хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.);

2,5 хол – барои иҷрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳаҷми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълимии равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқарраргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯӯ ҳамчун ҷамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, ҷамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИҶ	$\Sigma$ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМРО (семинар, амалӣ ва ғ.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои иҷрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[ \frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

### Ифодаи ҳуруфӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодаи ҳуруфии баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<b>A</b>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<b>A -</b>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<b>B +</b>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<b>B</b>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<b>B -</b>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<b>C +</b>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<b>C</b>	2,0	$65 \leq C < 70$	Файриқаноатбахш
<b>C -</b>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<b>D +</b>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Файриқаноатбахш
<b>D</b>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<b>F<sub>X</sub></b>	0	$45 \leq F_X < 50$	Файриқаноатбахш
<b>F</b>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ:  $F_X$  - баҳои файриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуки дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

**Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён** дар тамоми машғулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

**Фаъолнокӣ** дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи чамъастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёрӣ ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машғулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидани машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкунии фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

**Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ** иҷрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Иҷрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳдили ва хуносажо, саривакт супоридан.

**Назорати марҳилавӣ** ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

**Имтиҳони фосилавӣ** - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкунии барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

**Имтиҳони чамъастӣ (финали)** дар шакли шифоҳӣ ё ҳаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои кушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъери гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

### ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

**4.1. Рўйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:**

1. Ф.Х. Ҳакимов М.Насридинов, Ш. Шокиров. Механика квантӣ, қисми 1-2., Д. УДТ, 1979.

**4.2. Рўйхати адабиёти тавсияшаванда**

**4.2.1. Адабиёти асосӣ**

А1. Д.И. Блохинцев, “Основы квантовой механики”, М., “Высшая школа”, 1976 г

А2. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Курс теоретической физики, Т. 3 Квантовая механика. Москва., Наука 1974.

А3. А.С. Давыдов Квантовая механика, Физматгиз, 1963.

А4. М. Насридинов, Ҳалли масъалаҳо аз меҳаникаи квантӣ. Қисми 1-2. Д., “Маориф”. 1992.

**4.2.1. Адабиёти иловагӣ**

И1. А.А. Соколов, Ю.М. Лоскутов, И.М. Тернов. Квантовая механика, М. «Просвещение», 1965.

И2. И.И. Гольдман, В.Д. Кривченков. Сборник задач по квантовой механике.-М., Гос. Изд.техн-теор.лит.,1957 (и другие издание).

И3. Галицкий В.М., Карнаков Б.М., Коган В.И. Задачи по квантовой механике.- М.: Наука, 1992. – 880с.

И4. Зелевинский В.Л. Лекции по квантовой механике.-Новосибирск, 2002.